

## 36638 - Оё ӯ бояд ба Мадина ҳичрат намояд, чуноне ки расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ба Мадина ҳичрат кард?

### савол

Ҳичрат ба кишвари Исломи суннат аст. Оё аз Бритониё ба Мадинаи Набавияи Арабистони Саудӣ кӯчидан ҷоиз аст, ҳамчуноне ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ба онҷо кучида буд?

### Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ҳичрат аз сарзамини куфр ба сарзамини Илом барои касе, ки ба зоҳир намудани дини худ қодир нест, воҷиб мебошад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضًا ﴿٩٧﴾  
{اللَّهُ وَاسِعَةٌ فَتَهَا جُرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سورة النساء: ٩٧

«Ҳамоно касоне, ки фариштагон ҷонашонро меситонанд, дар ҳоле ки (ба сабаби ҳичрат накардан) ба худ ситам кардаанд, (фариштагон ба онҳо) мегӯянд: "Дар чӣ ҳол будед?" Меӯянд: "Мо дар рӯи замин мардуми бечора будем". Фариштагон мегӯянд: "Оё замини Аллоҳ васеъ набуд, ки дар он ҳичрат мекардед?" Ҷойгоҳашон дӯзах аст ва чӣ бад ҷойгоҳест». (Сураи Нисо: 97).

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст: «Ман аз ҳар мусулмоне, ки дар миёни мушрикони зиндагӣ мекунад, безорам». Ривояти Абудовуд (2645). Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Саҳиху Абидовуд" саҳеҳ доништааст.

Аммо агар дини худро зоҳир карда тавонад, дар ин ҳолат, ҳичрат ба ӯ воҷиб нест.

Агар бубинад, ки боқӣ мондани ӯ дар кишвараш барои даъват ба сӯи Аллоҳ ва роҳнамоии мардум судмандтар аст ва бар динаш хатаре набошад, пас дар ин ҳолат, истиқомат намудани ӯ дар онҷо аз ҳиҷрат кардан беҳтар аст.

Шарт нест, ки ҳиҷрат бояд ба Мадина бошад, балки ба ҳар кишвари исломиест, ки мусулмон шиорҳои дини Исломо дар онҷо барпо карда тавонад ва бар динаш ягон хатаре набошад.

Барои фоидаи бештар ба саволи рақами (7191) нигаред.

Аллоҳ донотар аст.